

**ХУЛОСАИ**  
**шурои диссертационии 6D.KOA-021 назди**  
**Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**  
**барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм**

Парвандаи аттестаціонии №\_\_\_\_\_  
Қарори шурои диссертационӣ аз 24.09.2025, № 109

Барои сазовор донистани Ҷихонова Гулҷаҳон Абдураҳмоновна, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ.

Диссертасияи Ҷихонова Гулҷаҳон Абдураҳмоновна дар мавзуи «Замина ва тарзу воситаҳои калимасозӣ дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D.KOA-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17; фармоиши Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, №22/ШД) аз 15-уми июли соли 2025 бо суратчаласаи №106 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Ҷихонова Гулҷаҳон Абдураҳмоновна 9-уми ноябрی соли 1993 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2015 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик хатм кардааст.

Аз соли 2016 ба ҳайси унвонҷӯйи кафедраи таърихи забон ва типологияи факутети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба корҳои илмӣ-таҳқиқӣ машғул гардидааст.

Солҳои 2015-2017 ҳамчун асистенти кафедраи умумидонишгоҳии забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, солҳои 2017-2023 омӯзгори кафедраи методикаи таълимии забон ва адабиёти тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав», солҳои 2024-2025 омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №128-и ш. Душанбе фаъолият намудааст.

Аз сентябри соли 2025 то ин ҷониб ба ҳайси асистенти кафедраи забон ва фарҳангӣ Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон кор меқунад.

Диссертасия дар кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардидааст.

**Роҳбари илмӣ:** доктори илмҳои филология, профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Саломиён Муҳаммадовуд Қаюм.

**Муқарризони расмӣ:** Гаффоров Абдушукур Одинашоевич, доктори илмҳои филологӣ, мудири кафедраи методикаи таҳсилоти ибтидоии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва Амлоев Аминҷон Ятимович, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Muassisaи таълимии байнидавлатии маълумоти олии «Донишгоҳи (славянӣ) Россия ва Тоҷикистон» ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намудаанд.

**Муассисаи пешбар – Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода** дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ Сафарова Гулҷеҳра Файзовна, эксперտ – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи мазкур Усмонова Мунавара Ҳолиқовна, котиби илмии ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, муаллими қалон Гуломалиева Рузофзун Қувватбековна имзо гардида, бо имзою муҳри ректори муассиса, доктори илмҳои филология, профессор<sup>‡</sup> Гулназарзода Жило Бурӣ пешниҳод шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи довталаби ҷараҷаи илмӣ Ҷиҳонова Гулҷаҳон Абдураҳмоновна дар мавзуи «Замина ва тарзу воситаҳои қалимасозӣ дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ» кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани ҷараҷаи илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти рақами №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти ҷараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани ҷараҷаи илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи забоншиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳое таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот доранд.

Довталаби ҷараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 7 мақолаи илмӣ таълиф намудааст, ки аз ин номгӯй 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд. Маводди интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

**I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай  
Комиссияи олий аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии  
Тоҷикистон:**

[1-М]. Ҷиҳонова, Г. Сохтор ва семантикаи калимаҳои мурakkabi исмӣ дар ғазалиёти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ / Г. Ҷиҳонова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – № 4/6. – С. 71-74.

[2-М]. Ҷиҳонова, Г. Калимасозии сохторию маъноии сифат ва исм дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ / Г. Ҷиҳонова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2019. – № 2/1(177). – С. 178-181.

[3-М]. Ҷиҳонова, Г. Сохтор ва калимасозии қолаби исму феъл дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ / Г. Ҷиҳонова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2018, № 2. – С. 114-117.

[4-М]. Ҷиҳонова, Г. Пасвандҳои исмсоз дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ / Г. Ҷиҳонова // Паёми Донишгоҳи давлатии Қўргонтеппа ба номи Носири Ҳусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Боҳтар, 2018. – № 1/1.(51) – С. 58-63.

[5-М]. Ҷиҳонова, Г. Мавқеи пешванди исмсози ҳам- дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ / Г. Ҷиҳонова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Боҳтар, 2019, № 1/1.(59) – С. 56-56.

**II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:**

[6-М]. Ҷиҳонова, Г. Калимасозии қолаби исму феъл дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ / Г. Ҷиҳонова // Маводди конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Забони адабии тоҷикӣ дар марҳалаи ташаккул (асрҳои IX-XI)»(Душанбе, ДМТ, 11-уми апрели соли 2018). – Душанбе, 2018. – С. 168-173.

[7-М]. Ҷиҳонова, Г. Вижагиҳои услубии пасванди -тар дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ / Г. Ҷиҳонова // Маводди конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Масъалаҳои сарфи забони тоҷикӣ ва усули таълими онҳо» (Душанбе, ДМТ, 15-уми феврали соли 2019). – Душанбе, 2019. – С. 144-148.

**Ба автореферати диссертатсия аз муассиса ва муҳаққиқони зерин тақризҳо ба шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:**

**1. Тақризи** доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забон ва адабиёти тоҷики факултети забонҳои Шарқи Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» **Шарипова Мұльтабар Забекұллоевна** мусбат буда, ҳамзамон бо зикри дастовардҳои илмӣ чунин эродҳо оварда шудаанд:

1. Ғалатҳои имлоиву техникӣ мушоҳида мегарданд;

2. Забони рисола равону илмӣ бошад ҳам, гоҳо ҷумлаҳои носуфта ба назар мерасанд.

3. Миқдори фаслу зерфасл дар автореферат, дар қисмати соҳтори диссертатсия нодуруст оварда шудааст.

**2. Тақризи** доктори фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисоси филология, дотсент, мудири кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлати Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ **Сайдзода Мұхаммад Бегмурод** мусбат буда, дар баробари зикри дастовардҳои илмии диссертант ва муҳокимаю натиҷагириҳои ҷолиби он нуқсонҳои зерин қайд шудаанд:

1. Дар рӯйхати адабиёт оид ба корҳои анҷомдодаи муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ нишон дода шудааст, аммо дар матни автореферат кам ба назар мерасанд.

2. Мисолҳои овардашуда дар автореферати диссертатсия зиёд буда, барои таҳлили ҳар як ном як ҷумла аз асари таҳқиқшаванда басандагӣ мекунад.

3. Дар рафти таҳқиқ баъзе асарҳои олимони ватании солҳои охир аз мадди назари диссертант дур мондаанд.

**3. Тақризи** номзади илми филология, дотсент, мудири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи технологи Тоҷикистон **Муслимзода Ҳайдар Абубакр** низ мусбат буда, ба камбудиҳои ҷойдоштаи зерин ишора шудааст:

1. Дар автореферат баъзан қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №268 тасдиқ шудааст, дуруст риоя нашудааст (с. 12, 18, 23, 24 ва ғайра).

2. Дар бахши рӯйхати адабиёт низ дар тартиби овардани номи муаллиф, номи китоб, муҳаррир, макони нашр, соли нашр, миқдори саҳифа якнавоҳтӣ ба назар намерасад. Ҳамчунин, адабиёт ба тарзи нодуруст оварда шудааст.

3. Дар баъзе ҷойҳои автореферат мавқеи истифодабарии алломатҳои китобат: «тире» ва «дефис» риоя нашудааст, масалан дар саҳифаҳои 9, 10, 26.

**Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ:**

– өбигит карда шудааст, ки қалимасозӣ яке аз муҳимтарин падидаҳои забонӣ буда, дар забони тоҷикӣ решай амиқи таъриҳӣ дорад ва марҳилаҳои

гуногуни ташаккулро тай намуда, дар рушду такомули таркиби луғавии забони точикӣ нақши мухим дорад;

- **муайян карда шудааст**, ки калимасозии морфологӣ яке аз василаҳои асосии соҳтани вожаҳои нав дар забон аст, ки тавассути он аз калимаҳои сода ё решагӣ қолабҳои гуногуни калимаҳои соҳта ва аз калимаҳои мураккаб гурӯҳҳои гуногуни маъноии калимаҳои мураккаби омехта ба вуҷуд оварда мешавад;
- нақши мухим доштани калимасозии вандӣ дар ташаккули гурӯҳҳои соҳтории калимаҳои мансуби исм, сифат, феъл ва зарф, дар мисоли ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ **дақиқ ва муайян карда шудааст**;
- **муайян карда шудааст**, ки калимаҳои мураккаб дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ соҳту таркиби ба худ хосси морфологӣ ва заминаю воситаҳои гуногуни ташаккул дошта, дар шаклҳо ва қолабҳои мухталифи соҳторӣ корбаст шудаанд ва аз рӯйи мансубияташон, асосан, ба гурӯҳи исмҳо, сифатҳо ва зарфҳо мансубанд;
- **собит карда шудааст**, ки калимаҳои мураккаби тобеъ дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ дар муқоиса бо калимаҳои мураккаби пайваст бештар истифода шудаанд;
- **дақиқ ва муайян карда шудааст**, ки калимаҳои мураккаби пайваст ва дараҷаи истеъмоли онҳо дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ аз ҷиҳати оморӣ пас аз калимаҳои мураккаби тобеъ дар ҷойи дуюм меистанд.
- камтар истифода шудани калимаҳои мураккаби омехта дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ **ошкор гардидааст**.
- маҳсули оғаридаи худи шоир будану дар осори шоирони дигар ё дар фарҳангу лугатномаҳои то имрӯз таълифгардида мавҷуд набудани як гурӯҳ калимаҳои мураккаби пайваст, тобеъ ва омехта **собит карда шудааст**.

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ** дар он аст, ки натиҷаҳои диссертатсия назарияи илми забоншиносӣ, баҳусус калимасозии забони точикиро мукаммалтар мекунад. Бо назардошти он ки масъалаи асосии таҳқиқи анҷомшуда омӯзиш ва баррасии ҷанбаҳои соҳтории калимаҳо, қолабҳо, замина ва тарзу воситаҳои ташаккули онҳо мебошад, хулосаҳои бадастомадаро дар таҳияи рисолаҳои илмии магистригу номзадӣ, дастуру барномаҳои таълимӣ, хондани курсу семинарҳои маҳсус аз калимасозӣ дар факултетҳои филологияи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мусоидат мекунад.

Дар ҷараёни таҳқиқ ва таълифи диссертатсия аз таҷрибаи илмии забоншиносони ватаниву ҳориҷӣ, ки доир ба калимасозӣ пажуҳиш анҷом додаанд, истифода шудааст. Зимни баррасии масъалаҳои асосии диссертатсия асарҳои олимону муҳаққиқон, аз ҷумла Д. Тоҷиев, Ш. Рустамов, Ш. Ниёзӣ, Б. Ниёзмуҳаммадов, М.Н. Қосимова, Д. Ҳочаев, Д. Саймиддинов, М. Турсунов,

М. Мұхаммадиев, К. Тоҳирова, С. Ҳалимов, Ф. Амонова, Э. Шоев, О. Қосимов, С. Сабзаев, А. Ҳасанзода, С. Раҳматуллозода, А. Ғаффоров, М. Олимчонов, Ш. Бобомуродов, С. Анварӣ, Ш. Кабиров, Ж. Гулназарзода, Х. Кабиров, X. Табаров, А. Амлоев, М. Ҷумъаев, С. Низомова, М. Саломиён, Б. Аловиддинов, В.С. Расторгуева, Т.Д. Чхеидзе, Ю.А. Рубинчик, Л.С. Пейсиков, В.В. Виноградов ва дигарон истифода шуда, ба афкори назарии онҳо истинод шудааст.

Дар таҳлилу таҳқиқи маводди гирдоваришуда ва масъалаҳои асосии таҳқиқи диссертационӣ аз методҳои синхронию диахронӣ, муқоисавӣ, таҳлили соҳторӣ, таҳлили таҷзияи ҳиссаинутқии таркиби морфологӣ истифода шудааст.

**Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёғти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад**, ки натиҷаҳои амалии диссертатсияро дар навиштани мақолаву рисолаҳои илмӣ ва китобҳои дарсӣ истифода метавон кард. Маводди рисола ва мақолаҳои чопнамудаи диссертант барои истифода дар дарсҳои назарӣ ва амалӣ аз фанни морфологияи забони тоҷикӣ мувофиқанд. Ҳамчунин, хулосаҳои илмии диссертатсия метавонанд, барои таҳияи барномаи таълимиӣ ва китобҳои дарсии марбут ба қалимасозии забони тоҷикӣ истифода гардад.

**Баррасии эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон дод**, ки дар кори диссертатсионӣ аз таҳқиқоти забоншиносони ватанию ҳориҷӣ, вожашиносон ва сарчашмаҳои таъриҳӣ дар сатҳи зарурӣ истифода шудааст. Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз ҷамъоварӣ, таснифи тарзу василаҳои қалимасозӣ, коркарди маводди пажуҳиш, мувофиқати ҳаҷми маводди таҳқиқ, төъдоди интишорот доир ба мавзӯъ ва интихоби дурустӣ методҳои таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳои диссертатсия дар заминаи таҳлили илмӣ пешниҳод шуда, натиҷаҳои бадастомада аз фаслу бобҳо ва таҳқиқи назарии мавзӯъ мебошанд.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмиро дарки амиқи масъалаҳои дар диссертатсия тарҳрезишуда, натиҷаҳо ва хулосаҳои асосии кор, тавсияҳои ба ҳимояи пешниҳодшуда ва мушаххас баён гардидани мавқеи ӯ доир ба мавзуи пажуҳиш муайян менамояд. Ҳамчунин, саҳми бевоситаи муаллифи рисола дар он зоҳир мегардад, ки мавсуф ҷанбаҳои назарии амалии таҳқиқи диссертатсиониро мушаххас намуда, вожаҳоро дар заминаи ғазалиёти Ҷалолиддини Балҳӣ лиҳози соҳтор ва маъно таҳлилу баррасӣ намудааст. Муносибати методологиии муаллиф ба мавзуи мавриди таҳқиқ саҳми шаҳсии ӯ дар омӯзиши мавзӯъ буда, барои ҳалли илмии масъала заминаи мусоид фароҳам овардааст.**

Довталаби дарацаи илмӣ бо истифода аз равиши илмӣ дар баррасӣ ва таҳқики истилоҳот, муайян соҳтани арзиши илмии воситаҳои вожасозӣ, ба низом даровардан ва ҷамъбасти натиҷаҳои бадастомада, пешниҳоди маълумот ва фароҳам соҳтани замина барои таҳқиқоти баъдӣ, интихоби мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқиқ саҳми назаррас дорад.

Дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D.KOA-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 24-уми сентябри соли 2025 дар бораи сазовор донистани Ҷиҳонова Гулҷаҳон Абдураҳмоновна ба дарёфти дарацаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертационӣ аз 16 нафар аъзои шуро 14 нафар, аз ҷумла 5 нафар доктори илм ва 1 нафар номзади илм аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ иштирок доштанд.

Аз 14 нафар аъзои шурои диссертационии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: тарафдор – 14 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беэътибор – нест.

Раиси шурои диссертационӣ,  
доктори илмҳои филологӣ, профессор

Гулназарзода Ж.Б.

Котиби илмии шурои диссертационӣ  
номзади илмҳои филологӣ

Мирзоёров Ф.Н.

24.09.2025.

